

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 22.10.2019 №189

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2189/1-994	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Гӯшти гов	Кг	20000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2190/1-995	МД “Китобхонаи миллии Тоҷикистон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2191/2-717	Бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии н. Рӯдакӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Гул бо гулдонҳо ва лавозимотҳои парда	Номгӯӣ	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2192/2-718	Муассисаи таълимоти миёнаи умумии №63 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ, барқӣ ва тиреза	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2193/2-719	Қисми мустақили 17 ХҲДО ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2194/2-720	МД “Коллеҷи ҷумҳуриявӣ ба номи П.Буйдоқов”	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва нарм	Номгӯй	53	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2195/2-721	Мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони шунавоиашон суст ва деркаршуда	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2199/2-722	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Тухми гулҳои мавсимӣ ва захрхимикатҳо	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2196/9-343	МД “Пажӯҳишгоҳи тиббии профилактикӣ”-и ВТ ва ҲИА ҚТ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2197/9-344	Беморхонаи марказии ш. Ҳисор	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маҳдулҳои кимиёвӣ ва лавозимотҳои ёрирасони тиббӣ	Номгӯй	50	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2200/9-345	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвориҳои дизелӣ Сӯзишвориҳои бензин	Литр	40000 10000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
86/37-65	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси бемории зимистона	Маҷмӯъ	400	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
450/11-39	Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қолин ва молҳои техникӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.							
<p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

